

**Шоҳзамон РАҲМОН,**

профессор

**МИРЗО ТУРСУНЗОДА ВА ҲИНДУСТОН**

**1**

Ҳиндустон дили халқои Осиё мебошад, агар ба ҳаритаи олам нигоҳ кунем, Ҳиндустон ба мисли дил намудор мешавад, он ҳамеша дар ҷӯшу ҳурӯш буда, набзи дили Осиёст, барои бедории дигар халқои дунё низ сабаб шудааст. Ҳиндувону форсизабонон аз замони ориён бародарони тавъам ва дӯстони ҳамтақдир мебошанд. Мирзо Турсунзода бинобар ин ҳам дар ҳар лаҳза аз зиндагии худу кишвари тоҷикон ва ҳаёти дураҳшони шӯравӣ мисолҳо оварда, дикқати ҷаҳониёнро ба ин кишвар меафзуд. Ҳиндувон ва форсизабонон, аз ҷумла, тоҷикон дар ҷараёни зиндагонии худ ба ҳамдигар унсу үлфат гирифта, дар душвортарин лаҳзаҳои таъриҳ ба суроғи яқдигар баромада, аз қисмати ҳамдигар боҳабар шуда, ҳамеша дasti меҳрубонӣ ва байъат ба ҳамдигар дароз менамуданд. Мо ин лаҳзаҳои ҳамраъйирро дар ҳамаи давраҳои таъриҳ, ҳусусан пас аз ҳамлаи муғул ва даҳшатҳои он, сиёсати саҳти Темуриёну манғит то замони инқилobi оқтиабр зиёдтар эҳсос менамоем.

Англисҳо дар сиёсати дусадсолаи худ халқи ҳиндуро тамоман қашшоқ ва аброр карда буданд. Аҳли заҳмат ҳусусан дар сад соли охир ҷандин маротиба шӯришҳои халқии озодихоҳӣ ташкил карда, оқибат ба мақсад расиданд.

Корвони абрешим пайвандии миёни тоҷикону ҳиндувонро ҳазорҳо сол мустаҳкам менамуд. Бузургтарин шаҳру вилоятҳо Ҳайдаробод, Майхӯра, Оллоҳобод, Ҷамшедпур, Баҳромпур ва ғ. номи форсии тоҷикий доранд: Зоро то истилои англисҳо забони тоҷикии форсӣ дар муддати 800 сол забони дуюми давлатдории Ҳиндустон ба шумор мерафт. Ҳоча Малики Говон, вазири Дакан аз ҳомиёни боиқтидори забон ва адабиёти тоҷику форс буд. Бисёр адибон ба Ҳиндустон рафта, ё аз он ҷо ба Мовароуннаҳр омада, махсусан ба Бухоро ва Самарқанд эҷодкорӣ менамуданд.

Кумитаи яқдилии халқои Осиё ва Африқо ҳанӯз соли 1962 дар раҳбарии Мирзо Турсунзода чор нависанда Робиндронатҳ Токур,

Садриддин Айнӣ, Лу Син ва Тоҳо Ҳусайнро аз чор қитъаи Замин беҳтарин адібони Шарқ ном гирифта буд. Такур дар миёни тоҷикон маҳбубият дошта, қариб аксари осори безаволаш “Завол”, “Гора”, қиссаву ҳикояҳои зиёди ў ба забони тоҷикӣ тарҷума шудаанд, хусусан таронаҳои лирикиашро ҷавонони тоҷик зиёд дӯст медоранд. Садриддин Айнӣ ҳам дар миёни мардуми Ҳиндустон дӯстдорони зиёд пайдо кардааст, Раҳул Санкритяян устод Айниро Премчанди Ҳиндустон ба қалам дода, қариб тамоми осорашро ба ҳиндӣ баргардондааст. Ў М.Турсунзода, С.Улуғзода, Р Ҷалилро низ ба ҳиндӣ тарҷума кардааст. Силсилаи шеърҳои “Қиссаи Ҳиндустон” ҳамчун асари сиёсию иҷтимоӣ ва фалсафӣ дар ин кишвари афсонавӣ хонандагони зиёд ба вуҷуд овардааст. Ба забони ҳиндӣ тарҷума шудани китоби Президенти ҶТ Эмомалӣ Раҳмон “Тоҷикон дар оинаи таъриҳ” муносибати ин ду ҳалқро аз қадим то имрӯз боз хеле зиёд равшан месозад.

## 2.

Пас аз ғалабаи Инқилоби октябр ҳалқҳои мустамлика ва ниммустамлика дар ҷаҳон бедор шудан гирифтанд, ғалабаи ҷангӣ дуюми ҷаҳон бар фашизм ин имконотро боз бештар афзуд. Ҳалқу миллатҳои дунё ва давлатҳои истисморшаванд ҳамчун Ҳитой, Корея, Ҳиндустон, Миср, Малазия дар миёнаҳои асри XX яке паси дигар ё дар як вақт ҷанде аз онҳо аз зулму заҷру истибдод рӯ ба бедорӣ ниҳоданд. Давлати шӯравӣ ғалабаи соҳиализмро дар рӯйи ҷаҳон тезутунд ба роҳ монда, дар ин пайкор аҳли илму адаб ва ҳунару фарҳангро ҳамчун муҳаррики ҷомеа ба фаъолият андохт. Дар қатори бузургтарин адібони шӯравӣ Н.Тихонов, А.Твардовский, Э.Межелайтис, Р.Фамзатов, Ф.Фулом, Б.Карбобоев, дар адабиёти тоҷик С.Айнӣ, А.Лоҳутӣ, М.Турсунзода ва дигар нависандагон ин сиёсатро дастгирӣ карда, ба манфиати ҳалқу миллатҳо хидматҳои арзандা иҷро менамуданд.

Ҳиндустон ҳамеша диққати мардумони ҷаҳонро ба худ мекашид. Дар бораи Ҳиндустон ва ҳалқи он асарҳои зиёд таълиф шудаанд. Дар замони шӯравӣ аввалин асарҳои дар бораи Ҳиндустонро А.Лоҳутӣ “Дар Калкатта”, Пайрав Сулаймонӣ “Ҳиндустон” навишта, ғаму шодии ин ҳалқҳоро дар асарҳояшон месириштанд. Шоири рус Николай Тихонов мавзӯи Ҳиндустонро як паҳлӯи асосии эҷодиёти худ қарор додааст. Ин хел адібони эҷодкор мавзӯи Ҳиндустон дар рӯйи ҷаҳон хеле зиёд мебошанд. *Баъди дар Иттиҳоди шӯравӣ ва ҷаҳон гулгула андохтани шеърҳои ҳиндустонии Мирзо Турсунзода шоири литвонӣ Э.Межелайтис, шоири туркман Қаро Сейтлиев бо ҳавас ба ин мавзӯй нигариста, шеърҳо*

*эчод менамуданд, vale онҳо чун шоири тоҷик дар ин мавзӯъ шӯҳрат ба вуҷуд оварда натавонистанд. Ҳатто Мулк Роҷ Онанд орзу карда будааст, ки чунин достоне ба мисли МТ дар бораи Иттиҳоди шӯравӣ менависад 1.*

Мирзо Турсунзода яке аз аввалин адибоне мебошад, ки бедорӣ ва худистиқлолии халқҳои Осиё ва Африқоро пазируфт ва дар ин ҷабҳа асарҳои нодир ба мисли «Садои Осиё», силсилаи шеърҳои «Қиссаи Ҳиндустон», «Ман аз Шарқи озод», «Духтари муқаддас», «Ҷони ширин», «Роҷа дар Кремл» ва як силсила ашъоре ба мисли «Хоҳари мубориз, Африқо», «Ба духтари Астурия», «Ду дастрӯмӯл», «Марҳабо» ва монанди инҳоро навиштааст. Ҳар қадоме аз ин асарҳо аз зулму ситам, занчири истибдод, даҳшатҳои ба сари мардум фурӯрехта воқеъбинона ҳикоят менамоянд.

Гоиб аз ҷашмам намегардад мазлумон ҳанӯз,  
Тегу шамшеру камону қундаву зиндон ҳанӯз.  
Сангдил жандармаву фармони сардорон ҳанӯз,  
Даҳшатафкан, ларзаафкан ҳайкали хоқон ҳанӯз...  
Аз даруни синаи дехқон дилеро қандаанд,  
Саркашонро дар таги ҷоҳи сияҳ афкандаанд.  
Духтари даҳсоларо дар деги ҷӯшон пухтаанд,  
Метавонам оварам ин қиссаҳоро ҷанд-ҷанд.

Шоир акнун дар замони нав медиҳ, ки халқу миллатҳои ҷаҳон бедор шуда, ба муқобили мустамлиқадорон ба мубориза барҳоста, дар роҳи озодӣ ва саодати инсон дар ҳар қунҷу қанори ҷаҳон мубориза мебаранд. «Садои Осиё» як асари монументалие буд, ки аз ҷабру зулм, асорат ва аз муборизаҳои хунини мамолики Ҳиндӯстон, Арабу Аҷам, халқу миллатҳои зиёди ба истиқлол мувоҷеҳ сухан меронд. “Баҳри озодӣ садои Осиё омад ба гӯш, Хуни ҳалқи Осиё омад ба ҷӯш, омад ба ҷӯш!”

Аз ҳар қитъаҳои олам дар баробари шоми сияҳ субҳи озодӣ медураҳшид. Шоир барои пуртасир овардани чунин лаҳзаҳо дар бедории халқҳои Шарқ Гангу Нилро ҳам ба ҷӯшу ҳурӯш медаровард. Образи заҳматкашони Шарқ, ки барои як бурда нон ҷон мекоҳонданд, серию пурӣ ва аз зиндагии худ ҳаловат доштани ҳалқи шӯравиро бо рангҳои тозаи адабӣ ҷилвагар менамуд.

Образи худи шоир ҳамчун нависандаи точик, намояндаи халқи бузурги шӯравӣ барои дилрабо оварда шудани саҳнаҳои зиндагонии точикон, фарҳангу адабиёти он чун Ҳофизу Саъдӣ, аз ватани азизаш Ҳисор сухан ронда, бо ҳар байту банд дар дили хонанда шавқи зебоиҳои зиндагиро афзун мегардонд. «Садои Осиё» ва силсилаи шеърҳои «Қиссаи Ҳиндустон» муқаддимаи ҳамаи чунин асарҳои зиддимустамликовӣ ба шумор рафта, ҳанӯз ва минбаъд ҳам хуни халқи мазлумро бар зидди ситамгарон пуршӯр мегардонанд.

Ҷангу фочеа ва оқибатҳои он, мубориза барои сулҳу амният ва бедории халқҳо аз масъалаҳои муҳими адибони точик, маҳсусан эҷодиёти МТ қарор мегирифт. А.Сафронов достони лирикии “Садои Осиё”-ро манифести халқҳои Осиё номидааст, ду система, ду ҷаҳонбинӣ, ду ҷаҳони ба ҳам зидро муқобили яқдигар гузошта, олами мустамликаро шоми зулмат ва зиндагонии нави шӯравиро субҳи умеди халқҳои пешқадами дунё медонист.

Баъд аз пош ҳӯрдани давлати абарқудрати шӯравӣ ва сиёсати шӯронандагии он, мутаассифона, овози чунин шоироне мисли М.Турсунзода дар гулӯ дармонд. Аз ҷониби давлатҳои пурқуввати дунё халқҳои Ирек, Либия, Сурия ва баъзе мамлакатҳо боз дар асорат гирифтор шуданд, ку мисли ин шоири тавонманд, ки овоз баланд карда, онҳоро ҷонибдорӣ намояд, дар дилу афкори халқу миллатҳои мазлуми ҷаҳон исён ва бедорӣ ва худистиклолӣ ба вуҷуд орад.

### 3.

Шоири сиёсатмадори точик Мирзо Турсунзода ба Ҳиндустон (Дехлӣ, феврал-марти соли 1947) дар ҳайати ҳашт нафар донишмандон: Жуков Е.М. раҳбар, Тошмуҳаммад Саримсоқов ва Воҳид Зоҳидов аз Ӯзбекистон, Ахвледиани ва Купрадзе аз Гурҷистон, аз адибон Мирзо Турсунзодаи точик ва Мирзо Иброҳимови озар дар конференсияи байналмилалии халқҳои Осиё бо азми истиқлолҳоҳӣ даъват шуданд. Онҳо дар ин кишвар як моҳ зиндагонӣ намуда, бо ҳаёту зиндагонии халқи ҳинду аз наздик шинос шуданд. Мирзо Турсунзода бо номи “Қиссаи Ҳиндустон”, “Меҳмони мағрибӣ”, “Руди Ганг”, “Боғи муаллақ”, “Тара-Чандри”, “Дар ёди қас” силсилашеърҳо навишида, сазовори Ҷоизаи давлатии Иттиҳоди шӯравӣ гардид. Вале дидаву шунида ва омӯхтаҳои шоир дар як моҳ ва тамоми сол хеле зиёд буданд, Бинобар ин ҳам вай соли оянда силсилашеърҳоро давом дода, боз 7 шеъри дигар: “Сайёҳи ҳинд”, “Тоҷмаҳал”, ”Дар орзуи ошён”, “Қадаҳи ман”, “Кулоҳи профессор Ахвледиани”, “Ду роҳ”-ро бо шеъри “Бозгашт” ҷамъbast

намуд. Силсилаи шеърҳои “Қиссаи Ҳиндустон” дар муддати қўтоҳ зуд шўхрати чаҳонӣ пайдо намуда, ба бисёр забонҳои дунё тарцима гардид.

Вай дар асарҳояш шўру исён ва тӯфони дили мардуми кулфатзадаро дар роҳи муборизаи событқадамона бар зидди мустамликадорон ва империализми чаҳонӣ бо шукӯху кайфият ва завқи баланд нишон медод. Шоир дар баробари навиштани ашъори ҳиндустонӣ фикру андешаҳояшро дар як вақт дар шакли хотира ва мақолаҳо низ ифода менамуд. Хотираву мақолаҳо дар наср ҳарчанд ба монанди назм оташангез нестанд, vale дар баъзе маврид маъниҳои пинҳонии манзумро кушоду равшан ифода менамоянд.

Мирзо Турсунзода кўшиш кардааст, ки дар шеъру достонҳои хурд, ки аз чанд варақ иборат мебошанд, чаҳон-чаҳон маъниро аз бедорио ҳудшиносии ҳалқҳои олам бо мисолҳо ифода менамуд.

Рафт давре, ки садои Чин намеомад ба гӯш,  
Хуни дил меҳӯрд ҳиндӣ, буд Ҳиндустон ҳамӯш.

Рафт давре, ки ба гирдаш индонезӣ ҳӯрд печ  
Дар ғами як луқма моҳӣ, дар ғами як каф биринҷ.

Устод Турсунзода дар ин гуна асарҳо ҳамчун шоири адолатҳоҳ, сулҳдӯст ва озодипараст баъди ҷангӣ фашизм дар авчи фаъолияти эҷодӣ бо эҳтирос, тунду тез ба муқобили душманони молу ҷон—фашизм ба мубориза барҳоста, ашъори ватандӯстонаи шӯълавари зиддиҷангӣ менавишт, бо ҳамон оҳанг ва ҳатто бештар аз онҳо ба муқобили милитаризми ғарбу шарқ ва ситамгарон ба мубориза даромада, то охири умр аз ин мавқеъ берун нашудааст. Шояд дар ин кор ба муваффақиятнок баромадани ашъор аз аввали эҷодиёт ба ҳар жанр: очерку ҳикоя, шеъру публистика ва асарҳои драмавӣ даст задани шоир мадад кардаанд. Лекин ў дар яке аз мақолаҳои ба ин мавзӯй навиштааси хотиррасон менамояд, ки муҳаббат ба Ҳиндустон ҳанӯз аз замони қӯдакӣ шӯълавар будааст. “Шабҳо падарам,- менависад ў,- дар бораи мамлакати паси қӯҳҳои баланд ҳикоя мекарду он ҳикоя ҳушу ёди маро мерабуданд, барои паст кардани алангани кунҷковӣ дар бораи Ҳиндустон китоб аз паси китоб меҳондам, борҳо ҷуръат ёфта, дар Қаратог бо тоҷирони ҳинду сӯҳбат мекардам. Вақте ки солҳои чилум ҳудам ба Ҳиндустон рафтам, афсонаи ширин ба ҳақиқати талҳ мубаддал шуд. Ман ба ҷашмони ҳуд шароити ҳамон гузаштаеро дидам, ки бобою падарам дар он ҳаёт ба сар мебурданд”. Шоир дар силсилашеърҳои ба ҳалқҳои Осиё ва Африқо, баъзан

*берун аз онҳо навишидааш ҳам аз хосиятҳои публистика, бо ҳаячон сухан кардан, аз нутқҳои драмавию образҳои баланди маънавию мантиқӣ истифода менамуд.*

#### 4.

Вале мо ашъори ба Ҳиндустон бахшидаи шоирро вақте ки ба таҳқиқ мегирем, дар онҳо се ҷиҳати муҳимтаринро пешӣ назар меорем. Якум, нишон додани манзараҳои зебою дилрабои Ҳиндустон. Дувум, муборизаи шоир ба муқобили истилогарони хориҷист, зеро онҳо бо муносибати зиддииинсонии худ ҳалқи ҳиндуро ба танг оварда буданд, шоир ҳақиқати воқеии зиндагониро дар замони нав ба онҳо фаҳмонда, дар ҳар қадоме аз шеърҳои “Қиссаи Ҳиндустон” муборизаи рӯёйро бо англисҳоро ёд медод. Шоир онҳоро мардуми бераҳму шафқат, золим, истилогару ғоратгар ба қалам медод, ки оҳирин қути лоямут аз даҳони ҳиндӣ мезананд, бору бисот ва ганҷҳо ба давлати худ қашонда, дар хилватҷойҳо тибу туфанг, тӯпу аслиҳаи қатли ом нигоҳ дошта, пешӣ роҳи озодихоҳону истиқлолталаబонро мебастанд. Шоир милитаристони Англияю Америкаро бенангӯ ор, сангдил, ҷаҳолатпеша номидааст.

Мегузарад мағрибии худписанд,

Карда сару бинии худро баланд.

Бозикунон чӯб-асоро ба даст

Шому сахарроҳо равад мисли маст.

Дар сари ў нест ба гайр аз ғурур,

Дар дили ў мақсади айшу суур.

Сеюм, образи худи шоир ва ҳаёту зиндагонии дурахшони ҳалқи шӯравист, ки ҳамчун намоянда бо ҳамроҳи 7 нафар аз ватани азиз ба Ҳиндустон меҳмон шуда, аз хубиву фазилатҳои олии ин давлат мардуми ҳиндро огоҳ намуда, раъий онҳоро ба чунин давлати некбуёнд мекашад ва бо қастаи нафратзодагон, чамару чӯҳраҳо мисли дӯсти ҷонӣ аз наздик шинос мешавад. Шоир дар он давлати пурсамар бо вучуди ганҷҳои пурбаҳо доштан аз қашшоқу гадо будани мардумонаш ҳикоя менамуд. Корашон занбаркашиву ҷойрӯбӣ, алфози ноҳақ шунидан, ба зери конҳо муфт рафтани ба нохун оҳану фӯлод сӯфтани буд. Шоир ин аҳволро ба мушоҳида гирифта, меҳру муҳаббати худро ба ин ҳалқи заҳматкаш баён менамуд:

Чӣ нуқсон дорад ин мардум, ки ин сон

Надорад қадру қимат мисли инсон...,

Фурсати он аст ки ин меҳмон,

Тарк кунад кишвари Ҳиндустон.

Ҳукми вай имрӯз агарчи равост,

Пояи ин ҳукм vale бебақост.

Шоир дар бораи сайёхи хурди кобулӣ ва қисмати бади ў мулоҳиза менамояд ва таъкид мекунад, ки мардум бо вуҷуди дар дил ахгар доштан (Пайкари он гарчи чу хокистар аст, Лек ниҳон дар дили ў ахгар аст), ба муборизаи сахти сиёсӣ тайёр нестанд. Аз ин рӯ, аҳволи рӯхии онҳоро нишон дода, ба зиндагонии озоду шукуфон гузаштанашонро ташвиқ намуда, Рӯди Гангро “ҷӯш зан, ҷӯш зан, ҷавонӣ кун” гӯяд, ба сайёхи хурди кобулӣ мефармояд, ки “Хоки поящро набояд пок кард, Пок аз он бояд, ки акнун хок кард”, Тара-Чандриро ҳамчун ҳунарманди аҳли зиёдаъват менамояд, ки ба муборизаи ҷиддии зидди аҷнабиён бархезад.

Матарс аз шӯълаҳои аввалини субҳи озодӣ,

Маларз аз боди даҳшатноки тӯфон мисли шамшоде,

Умеду орзуи ҳалқи худро дар дилат ҷо кун,

Дили пурҳасрати онро ба мисли ғунчае во кун.

Даъватҳои шӯълавар боиси худшиносӣ ва худогаҳии ҳалқи ҳинду гардида, дар пешрафти сиёсии ин мардум саҳми арзанда мегузошт

## 5.

*“Қиссаи машҳур”* аз ҳаёти Мӯҳсини ҷавон нақл менамояд, ки ҳамқавмҳои худро бар зидди ситам ташвиқ менамояд. Ин гуна мазмун дар дигар шеърҳои “Ман аз Шарқи озод” дучор мешаванд. Муаллиф дертар щеърҳои инсилсиларо ҳам дар қатори ашъори “Қиссаи Ҳиндустон” дохил карда, миқдори шеърҳои ҳиндустониро аз 13 ба 17 расонд.

Силсилашеърҳои ба Ҳиндустону Покистон бахшидашуда мавзӯи бузурги таъриҳӣ дошта, муаллиф дар онҳо ба ҷуз ҳаёти мардуми ҳиндӣ боз аз зиндагонии вазнини аффонписар, сиёсати халичи Форс, аз тақдиру фоҷеаи мардуми араб нақл менамояд. Шоир дар ин ҷо ҳарчанд аз доираи Ҳиндустон андак берун мебарояд, ба садои дили мардумони дигари Осиё низ гӯш меандоҳт. Мо дар “Бозгашт”, ки хотимаи силсила мебошад, рӯчӯҳои шоирро аз ҳаёти озоду шукуфони тоҷикон ҳаёти дураҳшони ҳалқҳои Иттиҳоди шӯравӣ мешунавем. Яъне шоир дар бораи Ҳиндустону Покистон андеша карда, аз тақдиру қисмати тамоми мардумони сайёра низ мулоҳиза менамуд.

Шоири ҳалқии Тоҷикистон дар достони лирикии “Ҷони ширин” ҷашни шоир Рӯдакиро ёд меорад, ки дар он меҳмонон аз кишварҳои гуногун омада буданд. “Рус омад, турк омад дар барат, Духтари ҳиндӣ

нишаст андар барат...” Аз ҳаёту зиндагонии шоири озодихоҳ Файз Аҳмади Файз муфассал ба мулоҳиза даромада, симои ин шоири муборизро бо тамоми хислатҳои нодираш ҳамчун мучассамаи бузурги муқовимат бар зидди мустамликадорон намудор месозад.

Ёд дорӣ аз мубориз шоирон,  
Файз буд дар хонаи мо меҳмон.  
  
Аз Ватан гап сар кунӣ, дармегирифт,  
Дар ба мисли ҳезуми тар мегирифт...  
  
Печутобаш мисли мавчи об буд,  
Обҳои ноҳаи Панҷоб буд...

Мирзо Турсунзода дар достони “Духтари муқаддас” (1955), ки давоми Тара Ҷандри аст, духтари адолатҳоҳу ҳақиқатчӯро тасвир менамояд, ки тарафдори андешаҳои Такур аст, барои ҷустуҷӯи ҳақиқат дар назди худ мақсад гузаштааст, ки сулҳу саодати ҳалқи ҳиндро дар Конгрессҳои озодихоҳони Дехлӣ, Венаю Москва ҳимоя менамояд. Ба қавли ў, инсон дар дунё омада, одамвор зиндагонӣ қунад. Ў озодиро на бо зӯрӣ, балки бо ислоҳот, мувофиқи ақидаи Гандӣ ва Такур ба амал овардан хостааст.

Достони “Роҷа дар Кремл” (1069-70) низ вобаста ба ҳамин ғоя навишта шудааст. Маҳендра Пратап ҳам бо душвориҳои зиёд ба дидори Ленин расида, муборизаи бо инқилоб—бо хун тағйир додани соҳти ҷамъиятро напазируфт. Ленин ў ва ёронашро хуш қабул карда, ҳамақида бо Толстой буданашро таъкид менамояд.

Мирзо Турсунзода дар шеърҳои ҷудогона ҳам аз кишвару фарзандони содики Ҳиндустан дар ҳар маврид ба мулоҳиза меояд. Масалан, дар шеъри “Марҳабо” аз фаъолияти Зулфия—шоираи ўзбек шеър навишта, боз ёди ёру диёри Ҳиндустан мекунад:

Дар барат тоҷик чун хеши ту буд,  
Шоира Амрита дар пеши ту буд...  
  
Рақси ҳиндӣ, шеъри русӣ ҷӯр шуд,  
Сӯхбати ширини ту машҳур шуд.

Хулоса, Мирзо Турсунзода хусусан дар замони шиддати чанги сард ба масъалаҳои байналмиллӣ ва зиндагонии ҳалқи мазлуми Шарқ гузашта, бедориу худшиносии ҳалқҳои Осиё, Африқо, Америкаи Лотинро дар шеъру достонҳо ба тасвир меовард, ҳалқҳои мазлуми ҷаҳонро аз зулму ситами мустамликадорон ва империализми ҷаҳонӣ озод кардан хоста, ба мардум бедориу худшиносӣ илқо менамуд, муборизаашонро барои ҳаёти нави ҳушбахтона тарғиб мекард.

Ин шоири ҷаҳоншумул ҳамчун раиси Кумитаи советии яқдилии ҳалқҳои Осиё ва Африқо (аз соли 1960 ба баъд, то охири умр) боз бештар ба мавзӯъҳои байналхалқӣ аҳамият дода, дар баробари асарҳои манзуму мансур бо нутқҳои оташин дар арсаи ҷаҳон баромад менамуд. Баъзан агар душманони сиёсӣ дар ҷунин маврид ба муқобил баромада гӯянд, ки баҳси шеърро ба баҳси сиёсӣ табдил нақунанд, дар ҷунин маврид шоири мубориз аз ҷо ҳеста мегуфт: “Барои мо сиёсат ва санъат бародарони тавъаманд!” Мирзо Иброҳимов бо Мирзо Турсунзода дар бисёр қитъаҳои олам дар сӯҳбат ва дар сафар буда, ў гуфтааст: “Мирзо Турсунзода фикри мантиқан анҷомёфттаро баён мекард, ба ҳамсӯҳбаташ бо дидаи дил менигарист. Масъалаҳоро амиқ муайян карда, дидаҳояшро оромона ва ботамкин ҳифз менамуд... Вай ҷизи хуб, гапи навро пайдо карда метавонист. Набзи дили шоир аз ояндаи инсоният ва тамоми тамаддуни мо мужда медод”.